

Ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-002 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдаки,17)

РИЗОЯТ

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, дар шахсияти ректор Шарифзода Мӯъмин Машоқир, мутобиқи бандҳои 64, 65 Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ ва банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2016 № 505 тасдиқ шудааст, розигии худро барои баромад намудан ба ҳайси муассисаи тақриздиханда оид ба диссертатсияи Азимова Зебоҷон Муродалиевна дар мавзӯи: «Санадҳои корпоративӣ дар механизми танзими ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқи ҳуқуқии умуминазариявӣ», ки ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA -002 барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01- Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ пешниҳод шудааст, медиҳад.

Мутобиқи бандҳои 64, 65 Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ ва банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-коммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилоот, ки тартиби додани дараҷаи илмиро таъмин мекунад, маълумоти зеринро оид ба муассиса пешниҳод менамоям:

1. Номи ташкилот (нурра бе ихтисоркунӣ)	Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
2. Номи мухтасари ташкилот тибқи низомнома	ДДҲБСТ

3. Индекс, суроға	735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хучанд, 17 мкрн., бинои 1, ДДХБСТ
4. Телефон барои тамос (бо нишон додани коди (рамзи) шаҳр), суроғаи почтаи электронӣ, суроғаи сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	8(3422) 2-38-11; 8(3422) 2-08-53; 8(3422) 2-38-67 tsulbp@rambler.ru ; www.tsulbp.tj .
5. Маълумот оиди роҳбари ташкилот: вазифа (сардор, ректор, дигар вазифа); фамилия, ном, насаб; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ (агар мавҷуд бошанд) Маълумот оиди роҳбари қисми сохтори ташкилот: вазифа; фамилия, ном, насаб; дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ (агар мавҷуд бошанд)	Ректор, Шарифзода Мӯъмин Машоқир, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ Обидов Дилшод Солиҷонович, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ
6. Рӯйхати интишороти асосии кормандони ташкилот аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар нашрияҳои илмии тақризишаванда дар 5 соли охир (10-15 интишорот):	1. Обидов Д.С.Баъзе хусусиятҳои тамаддунҳои шарқӣ ва ғарбӣ (тадкиқи таърихӣ-ҳуқуқӣ ва қиёсӣ) //Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ, №3 (84), 2020. – С.85-93. 2. Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. – Нашри 3. Бо тағйироту иловаҳо. - Душанбе: «Илм», 2017. – 496с. 3. Шокиров Г.А. Систематизация законодательства как форма правотворчества: теоретический и практический аспект //Систематизация законодательства: общетеоретические и отраслевые аспекты. Материалы III международной научно-практической конференции. – Казань, 2016. – С.137-142. 4. Шокиров Г.А. Систематизация законодательства Таджикистана. Методическое пособие (на тадж. яз.). - Душанбе: ЭР-граф, 2017. - 172 с.

5. Шокиров Г.А. Информация как основной объект информационных правоотношений: теоретический и практический аспект // Вестник Томского государственного университета. - 2017. - № 415. - С.212-216. - DOI: 10.17223/15617793/415/30.

6. Шокиров Г.А. Еще раз к проблеме о соотношении систематизации законодательства и правотворческой деятельности (на тадж. яз.) // Вестник ТГУ ПБП. Серия общественных наук. - 2017. - № 1 (70). - С. 99-109.

7. Шокиров Г.А. Теоретические вопросы инкорпорации законодательства // Вопросы российского и международного права. - 2017. - Том 7. - № 1. - С. 51-61.

8. Шокиров Г.А. Теоретические проблемы правотворчества и систематизации законодательства // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических общественных наук. - 2017. - № 2/4. Часть 2. - С. 232-237.

9. Шокиров Г.А. К вопросу о консолидации законодательства: теоретический и практический аспект // Вопросы российского и международного права. - 2017. - Том 7. - № 12А. - С. 47-55.

10. Шокиров Г.А. Научные проблемы законодательной техники: теория и практика // Правовая жизнь. - 2019. - № 2 (75). - С. 94-102.

11. Шокиров Г.А., Расулзода Н. Танзими ҳуқуқӣ: ҷанбаи назариявӣ // Ҷавонон дар пайроҳаи таҳқиқ: Маҷмуи мақолаҳои устодон ва магистрантони ДДҲБСТ. Нашри 2. - Хучанд: Дабир, 2021. - С. 212-216.

12. Воситов Х.А. Цивилизационно-

	культурные основы институциональной защиты прав человека в Республике Таджикистан /под ред. М.В. Немытиной. - Худжанд: Хуросон, 2021. - 232с.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ректори ДДХБСТ,
доктори илмҳои иқтисодӣ,
профессор



Шарифзода М.М.

« 01 » 10 2021 сол